

МАЪЛУМОТ
омид ба муассисаи пешбар

ба диссертатсияи Олимзода Шафоат Эргаш дар мавзуи «Синтез ва модификатсияи кислотаҳои холан бо эфирҳои аминокислотаҳо» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикӣ .

Номи пурраи муассисаи пешбар (дар асоси ойннома)	Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох Шохтемур
Номи мухтасари муассисаи пешбар (дар асоси ойннома)	ДАТ ба номи Шириншох Шохтемур
Роҳбари муассиса: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ	Маҳмадёрзода Усмон Маъмур, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор
Маҳалли ҷойгиршавии муассиса	ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 146
Индекси почта, нишони муассиса	734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 146
Телефон	Тел.: (992-37) 224 72 07
Почтаи электронӣ	E-mail: rectortau31@mail.ru
Нишони сомона дар шабакаи интернет	www.tajagroun.tj
Маълумот дар бораи тартибдиҳандаи тақриз аз муассисаи пешбар: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос	Аъзамов Шохрон Охонович, номзади илмҳои химия, дотсент мудири кафедраи кимиёи факултети агрономии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох Шохтемур Эксперт:- номзади илмҳои химия, дотсент Валиев Раҳматулло

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯйи мавзуи диссертатсия дар нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир
(на камтар аз 10 мақола)

1. Ёрова, Б.С. Получение, физико-химические и медико-биологические свойства пектиновых олиго-и полисахаридов. / Р.М. Горшкова, Д.А. Слободова Б.С. Ёрова, Д.Х. Халиков, Е.Ф. Панарин/ Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. №3 2020. С. 120-126.
2. Ёрова Б.С. Пектиновые полисахариды граната/ Б.С. Ёрова //“Вестник науки” Тольятти . Выпуск №6 (51) Т.4.- 2022 г. -С. 208-210.

3. Ёрова Б.С. Пектиновые полисахариды, полученные методом щавелевой кислоты и оксалат аммоний/ Б.С.Ёрова., Х.Х. Авлоев., Р.М. Горшкова // “Вестник науки” Тольятти. Выпуск №6 (51) Т. 2.- 2022 – С. 269-272.
3. Ёрова, Б.С. Модификационный синтез на основе 3а,7а-диацетокси-5-холановой кислоты./ С.И Абдуллозода, А.Н. Нурмадзода, Б.С. Ёрова // Вестник науки Р-Ф Выпуск №10 (43) Тольятти 2021. С. 130-135.
4. Ёрова, Б.С. Модификационный синтез на основе 3а,6а-диацетокси-6-холановой кислоты. / Б.С. Ёрова, Н.Т. Шарипова, С.И.Абдуллозода // Вестник науки Р-Ф Выпуск №11 (44) Тольятти 2021. С. 123-128.
5. Ёрова, Б.С. Синтез свойства 8-хлор (бензил)-2-метил- бензол (4,5) (1,3)тиазол (3,2)апириимидин/ У.А.Розиков, Б.С. Ёрова // Вестник науки Р-Ф ISSN2712-8849 Выпуск №11 (68) Т.4 Тольятти. 2023 с772-776.
6. Ёрова, Б.С. Синтез (Е)-1[5-бром-2-(проп-2-ен-1-илокси)фенил] - п-гидрокси-метанимин. /Ёрова Б.С. Курбонова Х.// Вестник науки РФ ISSN2712-8849 Выпуск №11 (68) Т.2 г.Тольятти. С 794-796.
7. Ёрова, Б.С. Антимикробные полимерные композиционные материалы на основе зеина и глюкоманнана./ Д.А. Юлдошева, И.Б. Исмоилов, Б.С. Ёрова, З.К. Мухиддинов // “Паёми ДТТ М. Осими Душанбе-2024. С. 146-150.
8. Ёрова Б.С. Влияние вида концентрации гидролизующего агента пектиновых веществ из корки граната под сравнительной щавелевой и соляной кислоты. /Б.С.Ёрова // “Вестник науки” Тольятти . Выпуск № 11 (68) Т. 4.- 2023 – С. 768-771.
9. Ёрова, Б.С. Влияние температуры на полученные пектина из семян под воздействием щавелевой кислоты. / Б.С. Ёрова, З. Зоирова // Вестник науки Выпуск №1 (70)Т.2 ISSN 2712-8849 Тольятти 2024. С.805-808.
10. Влияние вида и концентрации гидролизующего агента на выход и качества пектина из корки граната. / Б.Ёрова, А.И. Ашуров, Ш.Ё.Холов, З.К.Мухиддинов, Дж.Х.Холиков.// ISSN 2791-1489 Гузоришҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон, Том 68, №1. Душанбе 2025.
11. Валиев, Р. Каталитическая активность полипептидов регулярного строения, содержащих полифункциональные аминокислоты. / Р. Валиев // Кишоварз 1(98). – Душанбе, 2023. -С. 14-17.

Раиси шурои диссертационӣ,
доктори илмҳои химия, профессор

Котиби илмии шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои химия, дотсент



Раҳимова М.

Бекназарова Н.С.

“ 21 ” 11 соли 2025.